



*Дастовардҳои ислохот дар самти
соддагардони бақайдгири ва огози фаъолияти соҳибкорӣ*

Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи натиҷаҳои ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки Ҷаҳонӣ, ки танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро дар кишварҳои олам арзёбӣ мекунад, дар соли 2020 мавқеи худро 20 зина боло бурда, ҷои 106-умро ишғол намуд ва маротибаи чорум ба даҳгонаи кишварҳои пешқадами ислохотгари ҷаҳон шомил гардид. Аз ҷумла аз рӯи нишондиҳандаи бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ мавқеи ҷумҳурӣ ба 24 зина (ҷойи 36-ум) боло рафт, ки тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин самт хеле назаррас аст.

Тадбирҳо:

- **Пайваст намудани Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ба системаи иттилоотии «Равзанаи ягона» барои пешниҳод кардани рақамҳои суғуртакунанда, андозсупоранда ва рамзи оморӣ.** Ҷиҳати тақмил ва истифодаи имкониятҳои барномаи компютери системаи иттилоотии «Равзанаи ягона» барои ба таври автоматӣ пешниҳод кардани рақамҳои мушаххаси суғуртакунанда дар як вақт бо рақамҳои мушаххаси андозсупоранда ва рамзи оморӣ дар доираи низоми электронии ягона Агентӣ ба барномаи мазкур ворид карда шуд. Дар натиҷа рақамҳои мушаххаси суғуртакунанда дар доираи низоми «Равзанаи ягона» барои бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ тибқи муҳлати дар қонунгузорӣ муқарраршуда (3-5 рӯз) барои соҳибкорон пешниҳод карда мешавад.
- **Коҳиш додани хароҷоти расмиёти бақайдгирии давлатӣ тавассути аз байн бардоштани бози давлатӣ барои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ва роӣгон пешниҳод намудани маълумотнома аз Феҳристи ягонаи давлатӣ.** Лоихаи тағйиру иловаҳо ба қонунҳои “Дар бораи бози давлатӣ” ва “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсонӣ ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” таҳия ва аз 2 январи соли 2020 қабул карда шудаанд. Акнун тамоми расмиёти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ роӣгон анҷом дода мешавад. Ислохоти мазкур имконият медиҳад, ки миқдори расмиёт аз 3 ба 2, вақти гузаштани расмиёт аз 3-5 рӯз ва шумораи ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз 7 ба 6 коҳиш ёбад. Пас аз қабули қонунҳои мазкур, яъне аз 8 январи соли ҷорӣ то инҷониб аз ҷониби мақомоти андоз зиёда аз 2600 субъектҳои соҳибкорӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд.
- **Инчунин, аз 1 январи соли 2018 дар сомонаи Кумитаи андоз (<https://online.andoz.tj/>) анҷом додани бақайдгирии давлатӣ дар шакли онлайн имкон мебошад.** Шакли мазкури хизматрасонӣ имкон медиҳад, ки муроҷиаткунандагон бе ташриф овардан ба мақомоти андоз ариза ва ҳуҷҷатҳояшонро барои бақайдгирии давлатӣ ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд. Ба санаи 1 марти соли ҷорӣ зиёда аз 14530 нафар шаҳрвандон барои анҷом додани амалҳои бақайдгирии давлатӣ (таъсисёбӣ, ворид намудани тағйирот ба ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва ғайра) ба тариқи электронӣ муроҷиат намудаанд.

- **Бояд қайд намуд, ки чорӣ намудани механизми қабули ҳуччатҳо бо тартиби электронӣ марҳилаи аввали чорӣ намудани бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони бо речаи мустақим, яъне онлайн мебошад.**

Мақсад: Мақсади ниҳоии ислоҳот дар ин самт ба пуррагӣ аз байн бурдани омили инсонӣ дар раванди расмиёти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, дар муҳлати кӯтоҳ ва бе ташриф овардан ба мақомоти андоз ба қайд гирифтани ва соҳиб гардидани ба ҳуччатҳои тасдиқкунандаи бақайдгирӣ, инчунин РМА (рақами мушаххаси андозсупоранда), рамзи оморӣ ва РМС (рақами мушаххаси суғурташаванда) махсуб меёбад.

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзӯ, хоҳишмандон метавонанд ба котиботи Шӯрои маишарати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ бо телефони 44 601-00-27 ё нишонии электронии secretariat@investmentcouncil.tj ҳамчунин ба сомонаи Котибот: www.investmentcouncil.tj муроҷиат намоянд.

Эзоҳ: *Вобаста ба ислоҳот дар самти беҳтар намудани нишондиҳандаҳои дигари ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ минбаъд маълумот пешниҳод карда мешавад.*